

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишкадаи кӯҳио металлургии
Тоҷикистон номзади илмҳои иқтисодӣ,
профессор, Маҳмадалӣ Б.Н.

«18» 06 соли 2023.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба рисолаи илмии Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич дар мавзуи «Алоқамандии байни электротузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо

Дар рисолаи илмии Ҳусайнов Зубайдулло Қурбоналиевич хосиятҳои физикӣ-химиявии маҳлул, аниқтараш нуфузпазири диэлектрикӣ, электротузаронӣ ва гармигузаронии маҳлули обии гидразин вобаста аз ҳарорат ва концентратсия, инчуни, алоқамандии байни онҳо тадқиқ карда шудааст.

Мубрамияти мавзуъ. Тавре, ки маълум аст гузаронандагии электрикӣ маҳлулҳои электролитӣ аз табиати электролит ва маҳлул вобаста аст. Табиати ҳалкунанда ба дараҷаи диссотсиатсияи электролит таъсир мерасонад. Диссотсиатсияи электролит, чун қоида, дар маҳлулҳои кутбӣ ба амал меояд ва аз нуфузпазирии диэлектрикӣ модда (ϵ) вобаста аст. Он ҳар қадар баланд бошад, диссотсиатсияи электролит ҳамон қадар пурратар ва электротузаронии маҳлул ҳамон қадар зиёд мешавад.

Дар рисола тағиیرёбии нуфузпазирии диэлектрикӣ моддаҳои тадқиқшаванда – маҳлулҳои обии гидразин, вобаста аз ҳарорат мавриди омӯзиш ва тадқиқ қарор гирифта, қобилияти электротузаронии онҳо вобаста ба ҳарорат чен карда шудааст.

Ба ҳамин мақсад дар рисолаи мазкур нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлули обии гидразин дар ҳолати муътадил ва ҳангоми тағиیرёбии ҳарорат санҷида шуда, ҳамчунин оид ба нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлули обии гидразин дар 9 ҳолат, ки ҳар қадомашон дорои концентратсияи гуногуни гидразин ва об мебошанд, дар ҳароратҳои аз 293 то 323К тадқиқот гузаронида шудааст.

Натицаи тадқиқот нишон дод, ки ҳангоми баланд шудани ҳарорат нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлул кам мешавад. Дар ҳолати нормалӣ бошад, ҳангоми афзоиш ёфтани концентратсияи об дар маҳлул, нуфузпазирии диэлектрикӣ низ зиёд мегардад.

Навгониҳои илмии рисола:

- тадқиқи таҷрибавии электрогузаронии маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ;
- тадқиқи таҷрибавии нуфузпазирии диэлектрикӣ гидразин ва маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ;
- тадқиқи таҷрибавии алоқамандии гармигузаронӣ ва электрогузаронии маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) дар ҳарорати хона (293 К) ва фишори атмосферӣ;
- тадқиқи таҷрибавии алоқамандии гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) дар ҳарорати хона (293 К) ва фишори атмосферӣ;
- ҳосил намудани муодилаҳои эмпирикӣ барои ҳисоб намудани электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ;
- ҳосил намудани муодилаҳои вобастагии байни гармигузаронӣ ва электрогузаронӣ, гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ барои маҳлули обии гидразин вобаста ба концентратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ.

Аҳамияти амалӣ ва назариявии кор:

- дастгоҳҳои таҷрибавии такмилдодашуда, барои ченкунии электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ, метавонанд барои омӯзиши ҳосиятҳои электрофизикии мавод ва маҳлулҳо дар шароити озмоишгоҳҳо ҳамчун усулҳои экспрессӣ истифода бурда шаванд;
- ҷадвалҳои тартибдодашуда оид ба электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлулҳои обии гидразин дар ҳароратҳои аз 293 то 323К метавонанд ҳангоми муносибгардонӣ ва такмили равандҳои гуногуни технологӣ дар ташкилотҳои лоиҳакаший истифода шаванд;
- маълумоти ба даст омада оид ба электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ барои ҳисобкуниҳои реакторҳои моделӣ истифода мешаванд;

- усули пешниҳодшудаи таҳлили муодилаҳои эмпирикӣ, ки барои як қатор маҳлулҳои обӣ ҳосил карда шудаанд, метавонанд нисбати дигар маҳлулҳо истифода шаванд;

- бонки электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлулҳои обӣ бо маълумоти нав пурра карда шуд, ки метавонанд дар амалия тадбиқ карда шаванд.

Натиҷаҳои ба ҳимоя пенииҳодаванда:

- натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавӣ оид ба электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлулҳои обии гидразин вобаста ба ҳарорат ва консертратсияи об;

- натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавӣ оид ба вобастагии байни гармигузаронӣ ва электрогузаронӣ, гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлулҳои обии гидразин вобаста ба ҳарорат ва консертратсияи об;

- муодилаҳои эмпирикӣ барои ҳисоб намудани электрогузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ маҳлули обии гидразин вобаста ба консертратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ;

- муодилаҳои вобастагии байни гармигузаронӣ ва электрогузаронӣ, гармигузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ барои маҳлули обии гидразин вобаста ба консертратсияи об (10-90% масс.) ва ҳарорат (293-323 К) дар фишори атмосферӣ.

Дараҷаи дурустӣ ва баррасии натиҷаҳои рисола:

Кори пешниҳодшуда аз рӯйи мазмун, мундариҷа, мақсади кор, методҳои истифодашуда, натиҷаҳои тадқиқот ва соҳаҳои тадбиқ ба ихтиносси 6D060412 – Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо, мувофиқат менамояд. Қайд қардан лозим аст, ки рисолаи пешниҳодшуда ба забони давлатӣ омода гардида, он ба ҳамаи меъёҳрои қабулшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобагӯ мебошад.

Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар форумҳо, конфронсҳо, симпозиумҳо ва ҷаласаҳои илмӣ муҳокима карда шудаанд. Тибқи натиҷаҳои тадқиқот 28 кори илмӣ ба табъ расидааст, ки аз ҷумла 6-тоаш дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 тезиси маърӯзаҳо дар маводҳои конференсҳои байнамилалӣ, ҷумҳурияйӣ ва симпозиумҳо ба табъ расидааст.

Новобаста аз оне, ки муаллиф рисоларо дар сатҳи қонеъкунандаи илмӣ иҷро намудааст, дар он камбудиҳои зерин дида мешаванд:

1. Сабаби маҳдуд намудани ҳудудҳои ҳарорат аз 293 то 323 нишон дода нашудааст.

2. Дар омодасозии рисолаи мазкур баъзан хатогиҳои имлой ва техникии чопӣ дида мешаванд.

3. Дар рисола тағйирёбии нуфузпазирии диэлектрикии об вобаста аз ҳарорат оварда шудааст, лекин чи гуна об аст, гуфта нашудааст.

4. Усулҳои истифодашудаи ченкуниги электрогоузаронӣ ва нуфузпазирии диэлектрикӣ асоснок карда нашудаанд.

Камбудиҳои нишондодашуда арзиши баланди кори бешниҳодшударо кам наменамояд ва эътимоднокии аҳамияти натиҷаҳои илмӣ ва ҳулосаҳои дар асоси онҳо ба дастовардашударо зери шубҳа намегузорад.

Ҳулоса оид ба кор: Рисолаи илмии Ҳусайнов Зубайдулло Курбоналиевич дар мавзуи «**Алоқамандии байни электрогоузаронӣ ва гармигузаронии маҳлулҳои обии гидразин**», ки барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо пешниҳод шудааст, таҳқиқоти илмӣ-таҳассусии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба тамоми талабот ва меъёрҳои «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №267 аз 30.06.2021) ҷавобгӯ мебошад ва ба пуррагӣ аз рӯи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо омода гардидааст. Бобҳои диссертатсия мутобиқи мақсаду вазифаҳои гузошташуда тарҳрезӣ шудаанд. Ҳулосаҳои диссертант илмӣ буда, ба талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барасмиятдарории диссертатсия ва автореферат мувоғик мебошанд.

Рисола дар сатҳи баланди илмӣ-таҳқиқотӣ таълиф ёфта, ба талаботи кори диссертационӣ пурра ҷавобгӯ мебошад. Автореферат ва 28 мақолаи интишорнамудаи диссертант, ки шаштои онҳо дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфташуда ба табъ расидаанд, мазмуни умумии диссертатсияро бозгӯ менамоянд.

Муаллифи диссертатсия, бешубҳа, сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060412– Физикаи гармо ва назарияи техникаи гармо мебошад.

Раиси ҷаласаи васеи кафедраи
“Таъминоти барқ”, Донишкадаи қӯҳию
металлургии Тоҷикистон,
номзади илмҳои техники

Абдуллоев М.А.

Коршинос:

Декани факултети “Электромеханика”,
н.и.ф-м, профессор

Қозиев К.С.

Котиб:

Муаллими қалонии кафедраи
Таъминоти барқ

Мирхоликова М.А.

Имзои Абдуллоев М.А., Қозиев К.С., ва Мирхоликова М.А., – ро тасдик
мекунам

Сардори РК ва КМ Донишкадаи қӯҳию
металлургии Тоҷикистон
Н.А.

Сулейманова



Сл. сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 735730 ш. Бӯston, кӯчаи А.Баротова, 6
ДКМТ, Тел.: факс: (+9923451) 5-06-34
Эл.почта, gmit_tajikistan@mail.ru

18.05.2023.